

Хулосаи  
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002 назди  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Парвандаи аттестатсионии № 13

Қарори шӯрои диссертатсионӣ аз 12 апрели соли 2019, № 13 дар бораи ба Саидзода Шохин Нуриддин, шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон додани дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Диссертатсия дар мавзӯи «Мукамалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ», ки ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) санаи 12-уми декабри соли 2018 аз ҷониби шӯрои диссертатсионии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, Фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2017, № 16) ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Унвонҷӯ Саидзода Шохин Нуриддин соли таваллудаш 1983, соли 2006 факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намудааст. Аз соли 2006 ассистенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба кор қабул шудааст. Солҳои 2006-2011 аспиранти шӯбаи ғоибонаи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд.

Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро ва муҳокима гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст.

Мавзӯи диссертатсия – «Мукамалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ» дар ҷаласаи шӯрои олимони факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.

**Роҳбари илмӣ** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат ба коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарипов Тақдиршоҳ Шарифович.

**Муқарризони расмӣ:**

Абдухамитов Валиҷон Абдухалимович – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон;

Қудратов Некруз Абдунабиевич – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон;

**Муассисаи тақриздиханда** – Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе) дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология ва психиология, номзади илми ҳуқуқшиносӣ Ҳусейнзода С.Ҳ. имзо ва аз ҷониби Сардори Академия ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Шарифзода Ф.Р. тасдиқ шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Саидзода Шоҳин Нуриддин дар мавзӯи «Мукамалсозии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ» аз рӯйи навгонии илмӣ, мурабамият, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштани сазовори баҳои мусбат буда, ба бандҳои 10-16-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, № 505 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад, дораи нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳои асоснок буда, муаллифи он Саидзода Шоҳин Нуриддин сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) мебошад.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиханда бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – ҳуқуқи

чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) дар сатҳи дахлдор тадқиқоти илмӣ анҷом додаанд ва қорҳои илмӣ-тадқиқотии онҳо ба масъалаи гуногуни проблемаҳои тақмили қонунгузори чиноятӣ оид ба ҷавобгарии чиноятӣ барои чинояти қочоқ алоқамандии зич дорад.

Унвонҷӯ муаллифи 15 мақолаи илмие мебошад, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд. Интишороти унвонҷӯ нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

**Муҳимтарин интишороти унвонҷӯ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия:**

**Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:**

1. Саидов, Ш.Н. Субъективная сторона контрабанды / Ш.Н. Саидов, Н.Б. Азимов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2010. – № 1 (57). – С. 83-85.

2. Саидов, Ш.Н., Азимов, Н.Б. Объект контрабанды и его виды / Ш.Н. Саидов, Н.Б. Азимов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2010. – № 1 (57). – С. 92-95.

3. Саидов, Ш.Н. Некоторые вопросы развития законодательства Республики Таджикистан об уголовной ответственности за контрабанду / Ш.Н. Саидов, Н.Б. Азимов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2011. – № 3 (67). – С. 182-185.

4. Саидов, Ш.Н. Совершенствование уголовной ответственности за контрабанду: сравнительно – правовой анализ УК Таджикистана и некоторых стран - участников СНГ / Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2013. – № 3-6. – С. 90-93.

5. Саидов, Ш.Н. Вопросы противодействия контрабанде по законодательству стран – участников СНГ: проблемы теории и практики /



Ш.Н. Саидов, Н.Б. Азимов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2013. – № 3-5. – С. 111-115.

6. Саидов, Ш.Н. Некоторые критерии разграничения контрабанды от уклонения таможенных платежей по уголовному законодательству Республики Таджикистан / Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2013. – № 3-7. – С. 73-75.

7. Саидов, Ш.Н. Совершенствование таможенных органов с целью предупреждения преступления, посягающего на таможенную деятельность / Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. – № 3-11. – С. 67-72.

8. Саидов, Ш.Н. Специально - криминологические меры предупреждения преступности в сфере таможенной деятельности / Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. – № 3-11. – С. 151-156.

9. Саидов, Ш.Н. Основные направления международного сотрудничества по обеспечению экономической безопасности Республики Таджикистан в таможенной деятельности / Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. – № 3-12. – С. 79-84.

10. Саидов, Ш.Н. Анализ понятия экономической безопасности Республики Таджикистан / Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2015. – № 3-12. – С. 169-173.

11. Саидов, Ш.Н. Общие положения о преступлениях в сфере экономической деятельности / Ш.Н. Саидов, А.И. Сафаров // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2015. – № 1(1). – С. 114-123.

12. Саидов, Ш.Н. Некоторые проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности в Республике Таджикистан / Ш.Н. Саидов, А.И. Сафаров // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2015. – № 2(2). – С. 138-146.

13. Саидов, Ш.Н. Особенности личности преступников, совершающих преступления в сфере таможенной деятельности (по материалам Республики Таджикистан) / Ш.Н. Саидов // Гуманитарные, социально – экономические и общественные науки. – 2015. – № 6-1. – С. 370-373.

14. Саидов, Ш.Н. Особенности деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан по предупреждению таможенных преступлений (проблемы и поиски решений) / Ш.Н. Саидов // Гуманитарные, социально – экономические и общественные науки. – 2015. – № 3-5. – С. 86-87.

15. Саидов, Ш.Н. Сравнительно – правовой анализ уклонения от уплаты таможенных платежей по уголовному законодательству стран-участниц СНГ / Ш.Н. Саидов, А.И. Сафарзода, А.Х. Мухтаров // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2016. – № 2-7 (213). – С. 256-260.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба шӯрои диссертатсионӣ ворид шудаанд. Аз ҷониби мудирӣ шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Института фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Буризода Э.Б., муовини якуми Директори Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Баҳриддинзода С.Э., дотсенти кафедраи гумрук ва муқовимат бо коррупсияи Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Ғайратов Т.М.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, дар онҳо баъзе эродҳои хусусияти баҳснокдошта манзур шудааст. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии мувоҳисавии диссертатсияро оид ба давраҳои инкишофи қонунгузории ҷиноятӣ оид ба қочоқ, паҳлуҳои баҳсноки таркиби ҷинояти қочоқ ва ба намудҳои алоҳида ҷудо намудани ҷинояти қочоқро фаро мегиранд.

**Шӯрои диссертатсионӣ кайд менамояд, ки дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионии унвонҷӯ:**

– таърихи инкишофи қонунгузорию ҷиноятии ҚТ ва паҳлуҳои алоҳидаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти қочоқ мутобиқи қонунгузорию Тоҷикистон мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтааст;

– асосҳои илмии тақмили қонунгузорию ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ пешниҳод шудааст;

– хусусиятҳои хоси таснифи намудҳои алоҳидаи ҷинояти қочоқ вобаста ба предмети он муайян ва асоснок гардидааст;

– аломатҳои объективӣ ва субъективии таркиби ҷинояти қочоқ таҳлил гардида, ҳолатҳои вазнинкунандаи ин ҷиноят муайян ва асоснок карда шудаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки:

– натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология мусоидат карда, сабаби тақмили қонунгузорию ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ мегарданд;

– заминаҳои таърихии инкишофи қонунгузорию ҷиноятии ҚТ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷинояти қочоқ мутобиқи қонунгузорию Тоҷикистон муайян карда шудааст;

– хусусият ва дараҷаи ба ҷамъият хавфнокии ҷинояти қочоқ мутобиқи қонунгузорию Тоҷикистон ва мушкилоти пешгирии он омӯхта шудааст;

– проблемаҳои мавҷудаи амалияи судию тафтишотӣ оид ба намудҳои алоҳидаи ҷинояти қочоқ ва паҳлуҳои баҳсноки он ҳангоми банду бастии ин ҷиноят таҳқиқ шудаанд;

– ҷиҳати тақмили қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар соҳаи муқовимат ба ҷинояти қочоқ пешниҳоду тавсияҳо пешкаш шудааст.

Аҳамияти натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионии муаллиф барои амалия бо он собит мегардад, ки:



– пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои такмили қонунгузори ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ метавонанд аз ҷониби мақомоти қонунгузорӣ ва ҳуқуқтатбиқкунанда истифода шаванд;

– маводи рисолаи диссертсионӣ метавонад ҳангоми тадриси фанҳои таълимии ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология, курсҳои махсуси ҷиноятҳои иқтисодӣ, муқовимат бо коррупсия, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ ва диссертсияҳо ба таври васеъ мавриди истифода қарор гирад.

**Баҳои саҳеҳнокии натиҷаҳои таҳқиқот ошкор намуд, ки:**

– нуқтаҳои илмӣ ба ҳимоя пешниҳодшуда ба асарҳои илмӣ олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар самти банду бастии ҷиноятҳои иқтисодӣ, баҳусус ҷинояти қочоқ асос ёфта, бо маводи интишории унвонҷӯ марбут ба мавзӯи диссертсия ба нашр расидаанд, мувофиқат мекунад;

– дар рисолаи диссертсионӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ, нуқтаҳои илмӣ ва хулосаҳои осори илмӣ ва амалияи судӣ истифода шудаанд, ки баҳои саҳеҳнокии натиҷаҳои ба дастовардашудаи таҳқиқотро таъмин мекунад;

– пешниҳодҳои илман асоснок ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертсионӣ дар муқоиса бо нуқтаҳои илмӣ ва хулосаҳои дар илм пазируфташуда навгонии илмӣ доранд.


– нуқтаҳои илмӣ дар рисола пешниҳодшуда барои дуруст бандубаст ва муқовимат бо ҷинояти қочоқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад.

Саҳми шахсии унвонҷӯ дар таҳқиқи бевоситаи масоили мукамалсозии қонунгузори ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои қочоқ, пешниҳоди нуқтаҳои илмӣ, натиҷаҳо ва дигар дастовардҳои ифода меёбад, ки онҳо аз нигоҳи илмӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ асоснок карда шудаанд. Ҳамчунин, саҳми шахсии унвонҷӯ дар тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳо, семинарҳои илмӣ-амалӣ ва мизҳои мудаввар, дар ҷопи мақолаҳо оид ба мавзӯи рисолаи диссертсионӣ ифода меёбад.

Дар чаласаи худ аз санаи 12 апрели соли 2019 шӯрои диссертационӣ қарор қабул намуд, ки ба Саидзода Шохин Нуриддин дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 28 нафар аъзои шӯрои диссертационӣ 25 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 3 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд. Аз 25 нафар аъзои шӯрои диссертационии дар чаласа иштирокдошта овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи илмӣ 24 нафар, муқобили додани дараҷаи илмӣ 1 нафар, бюллетенҳои безътибор нест.

Раиси шӯрои диссертационӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор  Сотиволдиев Р.Ш.

Котиби илмии шӯрои диссертационӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор  Азиззода У.А.

12 апрели соли 2019